

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАӢИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 4 (329),
20 феввали соли 2019

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru ● www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯӢИ КУМИТАӢИ ИҶРОӢЯӢИ ҲИЗБИ ХАЛҚӢИ ДЕМОКРАТИӢИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ИШТИРОКИ ПЕШВОӢИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАҶЛИСИ ВАСЕИ КУМИТАӢИ ИҶРОӢЯӢИ МАРКАЗИӢИ ҲИЗБИ ХАЛҚӢИ ДЕМОКРАТИӢИ ТОҶИКИСТОН



7 феврал дар Китобхонаи миллӣ Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Дар маҷлис натиҷаҳои фаъолияти Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ҳизб ва кумитаҳои иҷроияи вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар дар соли 2018 мавриди баррасӣ қарор гирифта, нақшаи фаъолият барои соли 2019 муайян карда шуд.

Дар маҷлиси мазкур аъзои Раёсат ва Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Фраксияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар Парламент, роҳбарони як қатор сохтору идораҳои дахлдор, кормандони масъули Дастгоҳи Кумитаи Иҷроияи Марказии ҳизб, роҳбарон ва намоёндагони кумитаҳои иҷроияи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, намоёндагони Вазорати Ахбори Омма, аъзои фаъоли Ҳизб ва Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони Ватан” ширкат варзиданд.

Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро Раиси Ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ намуда, рӯзномаи маҷлис оид ба “Фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар соли 2018 ва вазифаҳои сохторҳои ҳизбӣ барои соли 2019”-ро ба муҳокима гузоштанд.

Зимни суҳанронӣ Раиси ҳизб таъкид намуданд, ки садокат ба ормонҳои халқ ва соҳибродаву бомасъулият будан ду рукни асосӣ, яъне ҷавҳари меҳвари Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.

Зикр гардид, ки мо ҳоло дар доираи татбиқи барномаҳои ҳизб барои сатҳи нави рушди устувори

иқтисодӣ ворид шудани кишварамон талош дорем, хусусан бунёди корхонаҳои бузург, ки барои баланд шудани сатҳи сифати зиндагии мардум мусоидат хоҳад кард.

Раиси муаззами Ҳизб, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо катъият ва далелҳои мушаххас хотиррасон намуданд, ки бештари дастовардҳои назарраси кишварамон, албатта, бо Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иртиботи ноғусастаӣ дорад. Ҳизб бо ташаббусҳои бузурги созандаи сиёсӣ ва бо эҳсоси баланди масъулият як силсила барномаҳои нав, ғояҳои тоза ва стратегияҳои судмандро пешниҳод кард, инчунин дар қоркарди самтҳои муҳимтарин ва муносибатҳои ҳасанаи сиёсӣ фаъолона иштирок намуд, муҳимтар аз ҳама, ба пешрафти як қатор ҷанбаҳои калидии қор такони нав бахшид.

Дар шароити феълӣ Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон беш аз 460 ҳазор аъзо дорад, ки 220 ҳазорашро қанон ташкил медиҳанд. Аз ин шумора беш аз 176 ҳазори онҳо ҷавонони аз 18 то 30 сола мебошанд, ки муҳаррики ҳизб буда, дар пешрафти ҳаёти имрӯзаи Тоҷикистон нақши муассир доранд.

Ба таъкиди Раиси Ҳизб, боло бурдани обрӯ ва нуфузи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон вазифаи ҷонии ҳар як аъзои ҳизб мебошад. Имрӯз ҳизб ба қувваи бузург табдил ёфтааст, ки ҷиҳати ҳалли саривактии мушкили мардум бояд расидагӣ кунад.

Ташкилотҳои ҳизбӣ вазифадор гардиданд, ки ҷиҳати ташаккули фарҳанги сиёсӣ, тақвияти маърифати ҳуқуқӣ, дӯст доштани Ватан-Модар, ҳифзи марзу бум, таҳкими истиклоли миллӣ ва ваҳдати миллӣ қорҳои таълиғотиро бештар ба роҳ монанд.

Баъд аз суҳанронии пурмухтавои Раиси ҳизб аъзои Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва ҷонибдорони фаъо-

ли Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, аз ҷумла Дилафрӯзи Абдулло — мудирӣ шӯбаи қор бо қанони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, Солеҳҷон Амирҷонзода — аъзои ташкилоти ибтидоии “Сомониён”-и шаҳри Хоруғ, Фарҳод Абдувализода — сармуҳаррири рӯзномаи “Сӯғд ҳақиқатӣ”, Сайдали Шамсов — роҳбари намоёндагии Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони Ватан” дар шаҳри Душанбе, Махфират Давлатзода — раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун, Умеда Абдурашидова — менечер оид ба хунаҳои мардумӣ дар вилояти Сӯғд, Сайидбек Мирзомуддинов — раиси ташкилоти ибтидоии “Иттиҳод”, Ҷамшед Олимов — қорменти Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бахтовар Сафарзода — раиси Фраксияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуданд.

Дар ҷамъбасти қори Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Раиси муаззами Ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ҳар як узви ҳизб барои татбиқи вазифаҳои стратегияи давлату ҳукумат, тақмил додани низомӣ қонунгузорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ, вусъат додани ғояҳои созандаи ватандӯстона ва тақвият бахшидани худшиносӣ ва ҳудӯғӣ саҳми босазои ҳудӯ мегузоранд ва ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки узви Ҳизби Халқии Демократӣ будан ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу Ватан ва сарнавишти ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистони соҳибистиклоли мост.

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, РАИСИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАҶЛИСИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲҲДТ



Муҳтарам аъзон Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон!

Ҳозирини ғиромӣ!

Робитаи қавӣ доштан бо халқ ва ифодакунандаи армонҳои бисёрсолаи он будан ҷавҳари асосии фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ташкил дода, садоқат ба он ва дар ин роҳ соҳибиродаву бомасъулият будан асоси муваффақиятҳо ва эътимоди мардум ба он мебошад.

Ба ибораи дигар, ҳизби мо мардумӣ ва зодаи даврони истиқлол буда, дар асоси ормонҳои халқи шарифи кишварамон таъсис ёфтааст. Зеро дар тӯли беш аз ду даҳсолаи охир аксари мутлақи ҳодисаҳои муҳиму умдаи таърихи навини Тоҷикистон, бешубҳа, бо фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иртиботи қавӣ доранд.

Имрӯз бо гузашти солҳо бо итминони комил гуфта метавонем, ки ҳизби мо рисолати хешро дар ин муддати наҷандон тӯлонӣ дар сатҳи зарурӣ анҷом дод ва ба нерӯи тавонову созандаи ҷомеа табдил ёфт.

Бунёдкориву созандагӣ ва кӯшишҳои пайваста ба хотири баланд бардоштани сатҳи неқӯахволии мардум, ки ҷавҳари сиёсати иқтисодиву иҷтимоии давлати моро ташкил медиҳанд, ҳамоно ба ҳайси ҳадафҳои асосиву афзалиятнок боқӣ хоҳанд монд.

Ҳарчанд ки мо дар зарфи беш аз ду даҳсола корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем, вале ҳанӯз нақшаву ниятҳои зиёде дорем, ки барои ба амал татбиқ кардани онҳо аз ҳар яки мо масъулияти ҷиддӣ, заҳмати софдилона, талошҳои пайгирона ва бо набзи ҳаёти мардуми шарафманди кишвар ҳаммаром кор карданро тақозо мекунад.

Садоқати аъзон ҳизб ва ҷонибдорони сершумори он қанолат медиҳад, ки мо барои татбиқи пурраи ҳадафҳои стратегияи миллиаион - расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва саноатикунони босуръати кишвар чораҳои иловагӣ андешем. Яъне мо барои расидан ба ҳадафҳои бузурги созандагӣ бояд ахлона ва бо аъзи катъӣ ба пеш ҳаракат кунем.

Мисоли барҷастаи ин гуфтаҳо бунёди нерӯҳои барки оби «Роғун» мебошад. Дар гузаштаи на он қадар дур бунёди ин кохи муҳташами нур дар тасаввури мардум афсона менамуд. Вале мо тавонистем моҳи ноябри соли гузаш-

та бо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани ҷарҳаи нахустини ин нерӯҳои онро ба ҳақиқат табдил диҳем.

Чанде пештар дар Паёми наҷбатии худ ба Маҷлиси Олии мамлакат таъкид кардам, ки «Роғун» омилӣ муҳимтарини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва зиндагии осудаи мардум, яъне ояндаи ободи Тоҷикистони маҳбубамон ва гузашта аз ин, кишварҳои ҳамсоя мебошад.

Мо тасмим дорем, ки соли 2019 агрегати дуҷуми он низ ба кор андохта шавад.

Меҳоҳам ба як нуктаи муҳим ишора намоям, ки шумораи зиёди кормандони нерӯҳои барки оби «Роғун» аъзони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мебошанд ва мо дар арафаи мавриди баҳрабардорӣ қарор додани агрегати якум беш аз сад нафари онҳоро, ки дар роҳи расидан ба ҳадафҳои оинномавию барномавии ҳизб содиқона заҳмат мекашанд, бо муқофотҳои давлатӣ ва ҷоизаҳои пулию молӣ қадрдонӣ кардем.

Дар Паём ба парламент ва ҷаласаи васеи Ҳукумат доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дар соли 2018 ва вазифаҳои барои соли 2019 андешаҳои худро баён доштам. Вобаста ба ин, ҷунин меҳисобам, ки вазифаи асосии ҳизб ва ҳизбиёни мо бо сафарбар кардани қувваи бузурги худ таъмин намудани иҷрои саривактии супоришҳои додашуда мебошад.

Аслан, ҳадафҳои барномавии ҳизб дар иқдомоти ҳамаҷӯзаи Ҳукумат баён шудаанд, ки бунёди муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ, роҳу пулҳо, нерӯҳои корхонаҳои саноатӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

Зиёд кардани музди меҳнати кормандони муассисаҳои бучетӣ, аз ҷумла омӯзгорону табибон, стипендияву нафақа ва дастгирии пайвастаи табақаи камбизоат, ки ҳадафи асосӣ аз он расидан ба сатҳи шоиаст зиндагии аҳоли мебошад, татбиқи амалии яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии Ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад.

Шароити мураккабу пуртазод ва зудтағйирбанди ҷаҳони муосир аз мо, аз ҷумла ҳизбиён тақозо дорад, ки ҷиҳати татбиқи барномаҳои давлатӣ ва ҳизбиямон, ки асосҳои ҳаёти доранд, хусусан, дар самтҳои тақвияти нерӯи инсонӣ, тақмили низоми идораи

давлатӣ, пешрафти бахшҳои воқеии иқтисодиёт, тақмили имкониятҳои содиротии мамлакат, бехтар кардани фазои сармоягузорӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва бозори меҳнат афзалияти бештар диҳем. Дар ин раванд, ба мо зарур аст, ки имкониятҳои ҳизбро ҳамчун қувваи пешбаранда ва пешоҳанги ҷомеа барои дучанд тавсеа ёфтани самтҳои асосии тараққиёти кишварамон самаранок истифода барем. Зеро тибқи омори расмӣ ҳоло Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон беш аз 460 ҳазор нафар аъзо дорад, ки 220 ҳазор нафар ё 48 фоизи онҳоро занон ташкил медиҳанд. Беш аз 176 ҳазор нафар аъзони ҳизб ҷавонони аз 18 то 30 - солаанд, ки онҳо дар пешрафти ҳаёти имрӯзаи Тоҷикистон нақши муассир доранд.

Мо дар ҷодаи рушди минбаъдаи кишварамон нақшаҳои азим дорем. Яке аз ин нақшаҳо саноатикунони босуръати кишвар мебошад, ки дар Паёми наҷбатии Президент ба Маҷлиси Оли ҳадафи ҷоруми стратегӣ эълон гардид.

Албатта, ин вазифаи мушқилу сангин аст, вале бо аъзи қавию фаъолияти мақсаднок дар самти амалигардонии барномаҳои давлатии қабулшуда ва татбиқи самараноки лоиҳаҳои сармоягузорӣ иҷрошаванда мебошад. Бинобар ин, мо тасмим гирифтаем, ки дар доираи Стратегияи миллии рушд ва бо дарназардошти зарурати қонеъ сохтани ниёзҳои мардум, инчунин, тақвияти имкониятҳои содироти мамлакат доир ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ тадбирҳои саривактӣ ва иловагӣ андешида шаванд. Ҳарчанд дар ин самт заминаҳо мавҷуданд, вале онҳо дар айни замон моро қонеъ намесозанд.

Аз ин рӯ, зарурат ба миён омадааст, ки дар марҳалаи нави созандагӣ барои паст кардани шиддати муҳочирати меҳнатӣ ва истифодаи ин нерӯи бузург дар дохили кишвар чораҳои муассирро роҳандозӣ намоем.

Бо ин мақсад, зарур аст, ки ҳаёти кунунии ҷомеаро ба мизони Стратегияи миллии рушд ворид намуда, низоми нави иқтисодиёт ба он мутобиқ гардонда шавад.

Яке аз вазифаҳои асосии ҳизби мо ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа аз он иборат аст, ки ба вусъати бештари раванди ислохот дар кишвар, пешрафти устувори иқтисоди миллий, баланд бардоштани қобилияти рақобати он ва муҳимтар аз ҳама, ба худкифо шудани

иқтисоди миллий мусоидат намояд.

Дар доираи татбиқи барномаҳои ҳизб мо ҳоло барои ба сатҳи нави рушди устувори иқтисодӣ расонидани кишварамон талош дорем, хусусан дар самти бунёди корхонаҳои азими саноатӣ, коргоҳҳои бузурги коркарди пахта ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ, истехсоли семент, маводи кимиёӣ, тилло, нуқра, мис, ангишт, ки бешубҳа, ба тақмили нерӯи иқтисодии кишвар, таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва муҳимтар аз ҳама, ба бехтар гардидани сатҳи сифати зиндагии мардум мусоидат хоҳанд кард.

Маҳз ба ҳамин хотир ва бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда, инчунин, бо дарназардошти зарурати рушди инфрасохтори деҳот ва аҳамияти соҳаи сайёҳӣ ҳамчун омилӣ пешрафт солҳои 2019-2021-ро «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудем.

Ҳадафи мо аз ҷунин иқдом, пеш аз ҳама, бехтар намудани инфрасохтор, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳоти мамлакат бо оби босифати ошомиданӣ ва ниҳоят, баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии аҳоли мебошад. Зеро қисми асосии аҳолии кишварамон дар деҳот қору зиндагӣ мекунад. Бинобар ин, ба мо зарур аст, ки инфрасохтори деҳотро ба сатҳи муносиб баланд бардорем ва дар самти унсурҳои аввалиндараҷаи он - бунёди мактабҳои замонавӣ, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, варзиш ва истироҳат ҷораҷӯӣ кунем ва дар ин раванд, барои нигоҳ доштани генофонди миллат аз таъсири манфии хатарҳои муосир тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоем.

Ҳамаи талошу заҳмати Ҳукумати мамлакат барои бехтар гардонидани ҳаёти инсон ниғаронида шудааст. Дар натиҷаи чораҳои андешидашуда соли 2018 музди меҳнати ҳар корманд ба ҳисоби миёна нисбат ба соли 2005-ум сеюним баробар афзуда, сатҳи камбизоатӣ то 29,5 фоиз қошш дода шуд.

Мо ҷиҳати бехтар гардонидани неқӯахволи ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз моҳи сентябри соли 2018 маоши вазифавии кормандони ташкилоту муассисаҳои соҳаҳои иҷтимоӣ ва кормандони дигар ташкилоту муассисаҳоеро, ки аз ҳисоби бучети давлат маблағгузорӣ мешаванд, аз 10 то 15 фоиз баланд бардоштем.

Ҳамзамон бо ин, зарур аст, ки дар доираи ҷорабиниҳои «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» стратегияи мувофиқашудаи рушди минтақаҳо татбиқ карда шавад. Ин имкон медиҳад, ки дар муддати кӯтоҳ тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ доир ба ташкили истехсолоти ивазкунандаи воридот бештар гардида, истехсолоти ватанӣ инкишоф ёбад.

Қобили зикр аст, ки Тоҷикистон дар масъалаи об дар ҷаҳон яке аз кишварҳои пешоҳанг мебошад. Кишвари мо ҳамчун сарчашмаи обҳои мусавфӣ шифобахш ва бо захираҳои азими оби худ дар минтақа нақши асосӣ дорад. То имрӯз ҷаҳор ташаббуси ҷаҳонии мо дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуда, соли гузашта дар доираи татбиқи барномаи Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» дар шаҳри Душанбе конференсия байналмилалӣ сатҳи баланд бо иштироки намоёндогони 120 кишвари дунё доир гардид.

Ҳадафи Тоҷикистон гузоштани саҳми арзишманду фаъол дар ҳалли мушқилои об дар сайёра, дастрасии аҳолии ҷаҳон ба оби босифати ошомиданӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои об мебошад.

Дар доираи ин барнома мо дар кишвари ҳамамон низ як силсила корҳои зарурӣ, аз ҷумла мудирияти

(идома дар саҳифаи 3)

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, РАИСИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАҶЛИСИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲХДТ

(идома аз саҳифаи 2)
ҳамгириёнаи захираҳои об ва ҷалби сармоягузориҳои мустақим барои ҳалли мушкилоти об, инчунин, таъмини аҳоли бо оби босифати ошомиданиро амалӣ карда истодаем.

Дар Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олӣ вобаста ба ин масъала таъкид кардам, ки дар доираи нақшаи корҳои созандагиву ободонӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар баробари сохтмон ва таъмири тармими иншооти таъиноти иҷтимоӣ ба масъалаи таъмин кардани аҳоли бо оби босифати ошомиданӣ, хусусан, дар деҳоти кишвар эътибори аввалиндараҷа дода шавад.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар доираи татбиқи қисми сиёсати хориҷии Барномаи пешазинтихоботии худ доир ба таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва рушди ҳамкориҳои гуногунҷанба бо мамлаҳики ҷаҳон, аз ҷумлаи кишварҳои Осиёи Миёна як силсила корҳои мушаххасро анҷом дод.

Тақвияти муносибатҳои дӯстиву эътимод, таҳкими ҳусни ҳамҷаворӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд аз ҷумлаи ҳадафҳои асосии сиёсати хориҷии мо мебошад.

Меҳоҳам бо қаноатмандӣ зикр намоям, ки соли 2018 дар муносибатҳои дучониба бо кишвари ҳамҷавор ва дӯсти мо - Ўзбекистон таҳаввулоти таърихӣ рух доданд ва мо тавонистем тамоми масъалаҳои ҳалталабу шиддатнокеро, ки тайи зиёда аз бист соли охир дар байни ду кишвар ба вучуд омада буданд, пурра ҳаллу фасл карда, ҳамкориҳои муноиро ба сатҳи шарикӣ стратегӣ расонем.

Мо сиёсати хориҷии давлати Тоҷикистонро дар доираи «сиёсати дарҳои кушод» бо ҳама давлатҳои ҷаҳон дар асоси муносибатҳои мутақобилан судманд идора хоҳем дод. Арҷи гузоштан ба арзишҳои олии мардумсолорӣ, яъне фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқӣ барои сатҳи зиндагии шоиства яке аз самтҳои асосии фаъолияти Ҳукумат ба ҳисоб меравад.

Бо мақсади рушди минбаъдаи низомии сиёсии мамлакат ва таҳкими арзишҳои олии демократӣ, инчунин, таъмини волиоятӣ қонун дар маҷлиси Ҳукумат, ки охири моҳи декабри соли гузашта баргузори гардид, ба як силсила қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳои зарурӣ ворид карда шуданд.

Ташаққули ҷомеаи шахрвандӣ, рушди минбаъдаи институтҳои демократӣ, таъмини ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шахрванд, гуногунандешии сиёсиву мафкуравӣ, тақвияти асосҳои давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ, тақмили минбаъдаи қонунгузорӣ ва волиоятӣ манфиатҳои умумимиллӣ аз ҷумлаи афзалиятҳои барномавии ҳизби мо ба шумор мераванд.

Дар ин асос аз ҳар як узви ҳизб ва роҳбарону кормандони сохтору мақомоти гуногуни ҳизбӣ тақозо мегардад, ки ба татбиқи барномаи ҳизб эътибори ҷиддӣ диҳанд ва дар доираи имконоти худ ба ҳалли мушкилоти мавҷуда, ки вазифаи ҳизбияшон низ мебошад, саъю талош намојанд.

Вактҳои охир вазъии сиёсиву иқтисодии ҷаҳон ба тағйироти қуллӣ, амиқ ва мураккаб рӯбарӯ шуда истодааст, ки ин, албатта, ба Тоҷикистон низ беташсир намеронад.

Бинобар ин, азъои ҳизб бояд дурбину дурандеш бошанд, аз душворииҳои мавҷуда наҳаросанд ва барои рушди ҳамаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бочуръатона ҷидду ҷаҳд намојанд. Зеро ҳизб дар ташаққули маърифати сиёсии шахс таъсири амиқ гузошта метавонад ва онро метавон мактаби сиёсии ҳаёт номид.

Имрӯз ҳизб қувваи бузург дорад. Аксари намојандагони он дар ҷомеа нуфу-

зу мақоми хосса доранд ва дар маҷмӯъ, нерӯи пешбарандаи сиёсии кишварамонро ташкил медиҳанд.

Олимону адибон, ҳуқуқшиносону иқтисодчиён, муаллимону муҳандисон, собиқадорону шахсони обрӯманди диёр ва аксари зиёиёни кишвар азъо ё ҷонибдори ҳизби мо мебошанд, ки ин баёнғари мақому манзалат ва саҳму нақши ҳизб дар раванди таҳаввулоти ҷомеаи имрӯзаи тоҷик мебошад.

Ин нерӯи бузург тавони онро дорад, ки бо ибрати шахсӣ ҷомеаро ба самти дурусти тавсеаи ислоҳоти демократӣ, рушди ниҳодҳои ҷомеаи шахрвандӣ, пешрафти иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагӣ сафарбар созад.

Мо имрӯз бо далелҳои мушаххас гуфта метавонем, ки бештари дастовардҳои назарраси кишварамон, албатта, бо фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иртиботи ногустастанӣ дорад.

Ҳизби мо дар ин давра бо ташаббусҳои бузургу созандаи сиёсӣ ва бо эҳсоси баланди масъулият як силсила барномаҳои нав, ғояҳои тоза ва стратегияҳои судмандро пешниҳод кард.

Вале бо вучуди ин, имрӯз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба бознигарӣ ва таҷдиди усули кор бо мардум, пешниҳод ва татбиқи идеяҳои нави замонавӣ ниёз дорад.

Танҳо дар сурати амалӣ кардани ин тасмимҳо мо метавонем мавқеи худро ҳамчун ҳизби пешбар ва раҳнамои ҷомеа боз ҳам мустаҳкам намоем.

Бознигарӣ ва таҷдиди усули кор ҳаргиз маънои иваз кардани шиори баргузор намудани ҷанд чаласаву ҳамоишро надорад, балки кори ҳадафмандона ва ҳамарӯзаи ҳар як узви ҳизбро тақозо мекунад.

Ҳар як узви ҳизб, сарфи назар аз он, ки дар қадом сатҳ ва дар қадом вазифа фаъолият мекунад, бояд барномаи мушаххаси амал дошта бошад ва дар доираи имконияту салоҳиятҳои худ барои пешрафти кишвар саҳм гузорад.

Дар сафҳои мо барои шахсони тасодуфӣ ва худхоҳу худпараст бояд ҳаргиз ҷой набошад.

Роҳбарони тамоми сатҳҳои ҳизбӣ, аз раисони ташкилотҳои ибтидоӣ сар карда, то раисони қомичроияҳои шахру вилоятҳо ва Дастгоҳи марказӣ вазифадоранд, ки бо қобилияти ташкилотчиӣ ва донишу маърифати баланди сиёсӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷомеа саҳми фаъол гузоранд ва барои мардум намунаи ибрат бошанд.

Онҳо бояд дарк кунанд, ки роҳбари ташкилоти ҳизбӣ будан вазифа нест, балки масъулият аст.

Яке аз усулҳои муҳим ва самарабахше, ки мо бояд дар фаъолияти ҳамарӯза истифода намоем, мулоқоти рӯ ба рӯ бо мардум аст.

Ҳар як роҳбар ва қорманди ҳизбирозарур аст, ки пеш аз ҳама, фарҳанги баланди муносибату муошират бо мардумро дошта бошад, зеро шунидани муҷриату арзи одамон ва мусоидат дар ҳалли онҳо бояд яке аз бахшҳои умдаи фаъолияти моро ташкил диҳад. Танҳо дар ҳамин ҳолат мардум ҳизби моро эътироф мекунад, эътимодашон ба он меафзояд ва аз паси он мераванд.

Ҳизби мо дар фаъолияти худ имтиҳонҳои ҷиддии ҳаётро паси сар кард ва дар доираи талаботу муқаррароти оинномаи ҳизб масъалаҳои дохилиҳизбироз ҳаллу фасл карда, на танҳо сафҳои худро зиёд кард, инчунин, барои сифатан нав кардани кадрҳои роҳбарикунандаи ҳизбӣ тадбирҳои муҳим андешид.

Сафҳои ҳизб аз ҳисоби ҷавонони болаёқат ва умедбахш мунтазам меафзојанд. Аммо қор дар ин самт бояд вусъ-

ати бештар бахшида шавад.

Дар ҳаёти дохилиҳизбии мо ҳаракати ҷавонон, хусусан, ниҳодҳои ҷун “Иттифоқи ҷавонон” ва “Созандагони Ватан” бояд мавқеи махсус дошта бошанд. Онҳо бояд ба мактаби қамолоти ҷавонон ва тарбияи кадрҳои арзандаи ҳизбӣ табдил дода шаванд.

Шиори «Ҷавонон - парчамбардорони ояндаи давлат ва миллатанд» бояд сармашки қори ҳамарӯзаи мо - ҳизбиён бошад. Зеро Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҷавонро нерӯи созанда, бозътимод ва сармояи пойдори инсонӣ мешуморад ва ба онҳо таъя мекунад.

Ҷунонки медронем, дар ҳама минтақаҳои олам зухуроти ҳатарноку номатлубе ҷун экстремизму терроризм, қочоки маводи муҳаддир, ҷиноятҳои муташаққили фаромиллӣ ва қоррупсия вучуд доранд ва ҳукуматдорону ҷомеаи башарӣ ҳамеша бо онҳо муқориза мебаранд.

Бо вучуди муқоризаи доимӣ ва қорачуҳои зиёд дар самти пешгирӣ онҳо ба вукӯъ пайвастанӣ ҷунин амалҳои зишту номатлуб ба мушоҳида мерасанд.

Ҷунин вазъ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки муқориза бо ин гуна қирдорҳои ҷиноятқорона вазифаи танҳо сохтору мақомоти дахлдор нест.

Ин қори тамоми ҷомеа, алаҳхусус, нерӯҳои пешбари он ва дар навбати аввал қарзи виҷдонии ҳар як узви ҳизби мо мебошад.

Тибқи таҳлилҳо дар ҷомеаи Тоҷикистон ғайр аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ дигар мақому ниҳоде нест, ки дар онҳо азъои Ҳизби Халқии Демократӣ фаъолият надошта бошанд. Онҳо метавонанд ва вазифадоранд, ки бо ибрати шахсии худ ба пешгирӣи қирдорҳои зишт, аз ҷумла қоррупсия мусоидат намојанд.

Азъои ҳизб бояд дар ин самт бисёр фаъол бошанд ва бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба хотири ҳифзи ҳаёти осудаи мардум ҳамқорӣ кунанд.

Аслам, азъои Ҳизби Халқии Демократӣ бояд ҳамеша дар ёд дошта бошанд, ки узви қадом ташкилотанд ва ҷӣ масъулият доранд.

Бинобар ин, ҷунон бояд зиндагиву фаъолият кунанд, ки атрофиён онро эҳсос ва эътироф намојанд.

Ҳозирини муҳтарам!

Соли гузашта дар чаласай қамбастии Қумитаи иҷроияи марказии ҳизб супориш дода будам, ки Дастгоҳи Қумитаи иҷроияи марказӣ барои рушди соҳай сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ, қорҳои қонагӣ, қасбу ҳунаромӯзӣ ва таъсиси қурсҳо дар ин самт тадбирҳои муассирро роҳандозӣ карда, ба бунёди қойҳои нави қорӣ дар шахраку деҳоти кишвар фаъолона мусоидат намојад.

Боиси қаноатмандист, ки дар доираи «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани соли 2018 дар қатори қорҳои анҷомдодаи мақомоти дахлдори марказиву маҳаллии ҳоқимияти давлатӣ бо ташаббуси Дастгоҳи Қумитаи иҷроияи марказии ҳизб ва дастгирӣи сақорати Ҷумҳурии Мардумии Ҷин дар як қатор шахру ноҳияҳои мамлакат, аз ҷумла Ваҳдат, Қушониён, Ҳуҷанд ва Ҳисор қор «Маркази ҳунар» ифтитоҳ гардид.

Ин амал қихати ба шугл фаро қирифтани занони деҳот ва пайдо намудани даромади иловагӣ мусоидат намуд ва то имрӯз дар ин марказҳо беш аз 200 нафар қурсҳои дӯзандагиро ҳатм қарданд.

Бинобар ин, ба Дастгоҳи Қумитаи иҷроияи марказии ҳизб супориш дода мешавад, ки минбаъд низ қихати ташкили қойҳои нави қорӣ ва бо шугл фаро қирифтани занҳои қонашин, махсусан, дар ноҳияҳои қурдасти қӯхистон тадбирҳои амалӣ андешад.

Баланд бардоштани сатҳу савияи

дониишҳои сиёсии раисони ташкилотҳои ибтидоӣ, тақвият бахшидани сатҳи қасбии роҳбарони қумитаҳои иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоӣ, фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ дар минтақаҳо, тавсеаи қаҳонбинӣ ва шуури сиёсӣ, малакаи қорӣ, омӯзиши равандҳои муосири қехнологӣ, таҳлили вазъии дохилӣ ва берунӣ, баланд бардоштани сатҳи одобу ахлоқ ва маданияту муоширати азъои ҳизб яке аз ҳадафҳои асосӣ ва самти муҳими қурнамои фаъолияти мо мебошад.

Соли 2018 бо ин мақсад дар пойтахти кишвар - шахри Душанбе, вилоятҳои Мухтори Қӯхистони Бадахшон, Сугду Ҳатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳури бо роҳбарони зерсохторҳои ҳизбӣ қурсҳои бозомӯзӣ ташкил ва баргузор шуданд.

Дар онҳо як қатор масъалаҳои муҳим, аз қабилӣ қадрҳо - меҳвари рушд ва устувории давлат, татбиқи қарорҳои қаласай Қумитаи иҷроияи марказӣ ва амалигардонии ҳадафҳои оинномавӣ ва барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ташкилотҳои ибтидоӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.

Ҳамҷунин, тарзу усулҳои замонавии таблиғу ташвиқ бо истифода аз қехнологияҳои муосири элекронӣ ва истифодаи самарабахши воситаҳои ахбори омма дар маърақаҳои сиёсӣ аз ҷумлаи масъалаҳои асосии ин қурсҳо буданд.

Бо вучуди ин, қангоми омӯзиши фаъолияти қумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шахру ноҳияҳои мамлақати маълум гардид, ки дар баъзе ташкилотҳои ибтидоӣ то қол низомии дурусти ҳуҷатгузорӣ ба роҳ монда нашудааст.

Як қисми дигарашон фаъолияти рамзӣ дошта, аз рӯи рисолат амал намекунанд, дар қорҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ширкат намеварзанд, яъне бо мардум робита надоранд.

Ҳамҷунин, ҳолатҳои низ ба мушоҳида мерасанд, ки баъзе ташкилотҳои ибтидоӣ ғайр аз супоридаи ҳаққи узвийт дигар қореро ба анҷом нарасонидаанд.

Дар баъзе ташкилотҳои ибтидоӣ талаботи Оинномаи ҳизб риоя намегардад ва маҷлисо қари вақт гузаронида намешаванд.

Ҳолатҳои мазқур аз он сабаб ба миён меоянд, ки азъои раёсат, қормандони масъули қумитаҳои иҷроияи вилоят ва шахру ноҳияҳо бо ташкилотҳои ибтидоии ҳизб ҳамқориву алоқай зарурӣ надоранд ва ба онҳо ёрии амалӣ наме-расонанд. Аз ин рӯ, қумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилоятҳо ва шахру ноҳияҳо вазифадор қарда мешаванд, ки дар ҳусуси бар-тараф намудани норасоии қор фаъолиятшон қойдошта қорҳои мушаххас андешанд.

Тавсеа додани робитаи мустақим бо ҷомеа, яъне қори мунтазам бо мардум яке аз ҳадафҳои асосии мо махсуб мебад. Ман борҳо таъкид қарда будам, ки ҳеҷ қиз суҳбаты рӯ ба рӯ бо мардумро иваз қарда наметавонад. Баъзе ҳизбиёни мансабдор ва масъулони мо дар қойҳо ба муҷрияти мардум ҳунукназарона рафтор мекунанд ва мушкилоту дарди онҳоро нодида мегиранд. Ҷунин муносибат оқибатҳои қочақор дорад.

Бори дигар таъкид мекунам, ки ҳизби мо мардумист ва бояд қор бо мушкилоти шахрвандон, ҳалли масъалаҳои бамин-ғунгузаштаи онҳо аз самтҳои муҳими фаъолияти ҳизбии мо ва робита бо мардум яке аз авлавиятҳои ҳизб шуморида шавад. Аз ин лиҳоз, қумитаҳои иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбро зарур аст, ки шарҳу тавзеҳи дуруст ва саривақтии иқдомоту ташаббусҳои созандаи роҳбарияти мамлакат, ба қорҳои созандаву бунёдқорона раҳнамои наму-

(идома дар саҳифаи 4)

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, РАИСИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАҶЛИСИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲҲДТ

(идома аз саҳифаи 3)

дани халқ, кумаку мусоидат дар ҳалли проблемаҳои мавҷудаи ҷомеа ва та-вассути фишангҳои ҳизбӣ таъмини на-мудани робитаи доимии мардумро бо мақомоти давлатӣ роҳандозӣ намоянд.

Боло бурдани обрӯ ва нуфузи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон вази-фаи ҷониб ҳар як узви ҳизб мебошад. Дар ин раванд, ҳалли саривактии муш-килоти мардум, дар навбати аввал, ва-зифаи ташкилоти ибтидоӣ мебошад. Ба-рои ҳаллу фасли ин масъалаҳо, пеш аз ҳама, зарур аст, ки шароити кори кор-мандони ҳизб беҳтар карда шавад.

Ман ҳанӯз дар ҷаласаи ҷамъбастии соли гузашта ба Кумитаи иҷроияи мар-казии ҳизб супориш дода будам, ки бо мақсади фароҳам овардани шароити му-соиди корӣ барои кормандони ҳизб бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорони саховатпешаи ватанӣ ва фарзандони бо-нангу номуси диёр масъалаи сохтмон ва ба истифода додани биноҳои ҳизбӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо то охири соли 2019 пурра ҳал карда шавад.

Боиси қаноатмандист, ки ин масъала дар вилояти Хатлон босуръат ҳал шуда истодааст. Имрӯз 8 бинои нави ҳизбӣ мавриди истифода қарор гирифта, инчу-нин, сохтмони бинои кумитаҳои иҷроия дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Норақ, Ёвон ва Восеъ дар арафаи анҷомёбӣ мебошад.

Ҳамчунин, чиҳати ба тавозуни ҳизб гузаронидани биноҳои мувофиқ дар ноҳияҳои Шамсиддини Шохин, Мӯъминобод, Балҷувон ва Дӯстӣ тадбирҳои муассир андешида шудаанд, ки саҳми ҷаҳолони ҳизб дар ин самт на-заррас аст.

Ҳозирини ғиромӣ!

Тавре дар хотир доред, ҳанӯз дар айёми бисёр ҳассос - замоне, ки киш-вари мо дар оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ месӯхт ва мардум интизори паёми сулҳ буданд, зарурати таъсис до-дани ҳизби сиёсӣ пеш омад, ки бояд фарогири назару андешаҳои гурӯҳҳои мухалифи ҷомеа бошад.

Моро зарур буд, ки мардумро дар меҳвари як мафкураи созанда муттаҳид намуда, ба муҳолифату даргириҳои фоҷиабори сиёсӣ хотима бахшем.

Баъди таҳлили ҷамаҷонибаи вазъи сиёсии кишвар ва бо дарназардошти назару андешаҳои табақаҳои мухали-фи ҷомеа ба ҳулосае омадем, ки тарҳи ҳизби нави сиёсиро омода намоем, ки тавонад ҳизби ормонҳои мардумӣ бо-шад, дар меҳвари идеяи созандаи худ кишрҳои гуногуни ҷомеа - зиёиёну оли-мон, ҳунармандон, коргарону кишвар-зон ва ҳатто рӯҳониёно муттаҳид со-зад.

Дар ин замина, тарҳи Ҳизби Халкии Тоҷикистонро, ки баъдтар вобаста ба таҳаввулоти сиёсии ҷомеа онро Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон номи-дем, омода сохтем ва фикр мекунам, ки иштибоҳ накардем.

Баъдтар раванди муборизаҳои сиёсӣ дар ҷомеа собит намуд, ки аҳзоби сиё-сӣ, ки барномаи худро бар асоси ақидаи як гурӯҳи маҳдуди сиёсӣ, мисли ате-изм ё исломгароӣ роҳандозӣ намуданд, муваффақ нагардиданд ва қисми зиёди ҷонибдорони худро аз даст доданд.

Доир ба мочарои ҳизбият дар ис-лом ё истифодаи номи ислом дар ҳизб андешаҳои худро борҳо баён намуда будам.

Ба назари ман, ислом бояд фаротар аз ҳама гуна ҳизбу созмонҳо бошад. Яъне мо, сарфи назар аз он, ки узви ка-дом ҳизб ва созмон ҳастем, қабл аз ҳама мусулмонем ва кӯшишҳои дар доираи як ҳизб маҳдуд намудани дини мубини ислом ба мақому манзалаи он латма во-рид месозад.

Таърих борҳо собит намудааст, ки ихтилофоти диниву мазҳабӣ нисбат ба

ихтилофоти ҳизбӣ паёмади ҳазорон ба-робар даҳшатбор дорад. Чун ҳадафи ас-ли ҳизб омадан ба сари қудрат аст, дар ин замина истифода аз нуфузу эътибори дини ислом ва рӯҳияи динии мардум байни аҳзоби динӣ ихтилоф ба миён меорад. Мо ҳатто дар баъзе кишварҳои ҳамсоя шодиҳи он будем, ки мубори-заи ҷанд ҳизбу ҳаракатҳои исломӣ бо-иси муҳолифати бисёр шадиди мусул-монони як кишвар гардид. Ба равияву шоҳаҳои мухалифи диниву мазҳабӣ ҷудо шудани мусулмонро мо дар ми-соли Фаластину Миср ва Афғонистону Сурия низ дидем, ки ба сари ин мар-дум ҷӣ мусибатҳоро овард. Дар баъзе кишварҳо муқовимату даргирӣ байни ҷунин аҳзоб даҳсолаҳо инҷониб идома дорад. Аслан, тавре ки ман борҳо таъ-кид кардаам, кӯшиши сиёсӣ қардани ислом кори бебунёд ва ҳатто хатарнок мебошад. Мо даҳшати ҷунин амалро солҳои 90-уми асри гузашта дар кишва-ри ҳудамон, ки нав ба истиқлолият раси-да буд, дидем ва онро ҳаргиз фаромӯш намекунем. Лекин дар миқёси сайёра, мутаассифона, доираҳои муайян тайи се-ҷор даҳсолаи охир тавассути сиёсӣ сохтани дини сулҳҳои ислом лоиҳаву нақшаҳои ғарзнокӣ худро амалӣ гардо-нида, ҷанди кишварҳои дунё, аз ҷумла мамлакатҳои дар гузашта оромро, ки номашино дар боло зикр кардам, ба вартаи ҷангу ҳунрезҳои даҳшатнок ва ҳатто нобудии низоми давлатдорӣ расо-нида истодаанд.

Дар ин раванд, мафҳумҳои «радика-лизми динӣ» ва «терроризми исломӣ»-ро танҳо ба номи дини мубини марду-ми мусулмон тааллуқ медиҳанд. Дар ҳоле, ки ислом табииатан ва моҳиятан ҷаҳонбинии сулҳу салоҳ мебошад ва бо ҳушунату зӯрварӣ, ҷангу ҳунрезӣ ва терроризму экстремизм умумияте надо-рад.

Ин масъалаи муҳимро ҷаъ-лони ҳизб дар ҷараёни пешбурди қорҳои таблиғотиву фаҳмондадихӣ ва ҷорабиниҳои пешгирикунанда бояд ҳамаша дар назар дошта бошанд.

Меҳоҳам боз як масъалаи муҳими дигарро хотирнишон намоям. Эътирозҳои мардуме, ки имрӯз дар баъ-зе кишварҳои пешрафта ба назар мера-санд, гувоҳи онанд, ки дар байни элитаи сиёсӣ ва оммаи мардум раҳна ба вучуд омада, роҳбарият дар сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоии худ манфиатҳои мардуми оддиро ба инобат намегирад ва ҳангоми қабули қарорҳои ҳаётан муҳим наза-ру андешаи кишрҳои мухалифи ҷомеа сарфи назар карда мешавад.

Мо дар ҷаълияти худ бояд ба ҷу-нин усули қор роҳ надихем, ҳамаша дар байни мардум бошем ва манфиатҳои шаҳрвандонро дар мадди аввал гузорем. Чунки ҳизби мо ҳизби халқӣ - марду-мист ва нақши кишрҳои гуногуни ҷомеа дар маркази сиёсати ҳизби мо қарор до-рад.

Таҳкими андешаи миллӣ, густариши ҳудогохиву ҳудушиносӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ низ яке аз аслҳои оинно-мавии ҳизби мо мебошад.

Ватанро дӯст доштан, аз он ифти-хор қардан, барои ҳимояи марзу буми он омода будан, расидан ба қадри истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва сулҳу амният аз ҷумлаи арзишҳои олии инсонӣ мебошанд, ки танҳо ба воситаи онҳо мо метавонем арқони давлатдорӣ худро устувор намоем.

Мо дар замоне зиндагӣ мекунем, ки муҳоҷирати меҳнатӣ ҳусусияти ҷаҳонӣ қасб намудааст ва Тоҷикистон низ аз ин раванд истисно нест. Аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ дар манотиқи гу-ногуни Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Беларус, Қазокистон ва кишварҳои ди-гар диаспораҳои ҳурду қалони тоҷик ба вучуд омадаанд. Муҳоҷирони меҳнатӣ ҳамватанони мо ҳастанд. Бинобар ин,

робитаро бо онҳо бояд мустаҳкам қунем ва ба назди онҳо гурӯҳҳои таблиғотиро сафарбар намоем. Ин амал барои тақвияти ҳудушиносӣ таҳкими ваҳдати миллӣ ҳеле муҳим аст. Қорро тавре таши-кил бояд қард, ки муҳоҷирон пайванди худро бо Ватан ва халқи худ ҳамаша эҳсос намоянд ва дарк қунанд, ки онҳо дар мадди тавачҷуҳи давлату Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳизби Халкии Демокра-тии Тоҷикистон қарор доранд.

Ҳамчунин бо донишҷӯёни дар ҳориҷи кишвар таҳсилкунанда робита барқарор намуда, неруи зехнии онҳоро барои ободии Ватан истифода бояд қард.

Мо дар замоне ҳаёт ба сар мебарем, ки васоити ахбори омма, аз ҷумла ша-бакаи ҷаҳонии интернет дар ташаккулу танзими афқори ҷомеа нақши муҳим мебозанд. Яъне дар замони муосир қасе, ки иттилоотро идора карда метавонад, имкон дорад, ки дар идорақунии афқори ҷомеа низ муваффақ бошад.

Имрӯз ҳеле қам ба назар мерасад, ки иттилоот дар шакли аслӣ ба ҷомеа дастрас шавад. Бештари иттилоот бо дарназардошти ҳадафҳои геополити-кии давлатҳои абарқудрат ё консернҳои бузург дар шакли тағйирхӯрда ва ҳатто таҳрифшуда пешниҳод мегардад. Дар аксар мавридҳо ин амал тахти шио-ри «озодии суҳан» ё «ошқорбаёнӣ» роҳандозӣ мегардад.

Мутаассифона, имрӯз воситаҳои ах-бори оммаи ватанӣ ҳангоми инъикоси ҳаводиси вобаста ба авзои ҷаҳон ба ил-лати надонистани забон аз сарчашмаҳои иттилоотӣ як ё ду кишвари Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил истифода меку-нанду ҳалос.

Табиист, ки сарчашмаҳои иттило-отии ҳар давлат қӯшиш менамоянд, ки масъалаҳои мавриди назарро аз дидгоҳи манофеи миллии худ инъикос қунанд. Дар натиҷа воситаҳои ахбори оммаи мо, дониставу надониста, афқори умумро дар ҷомеа ба манфиати кишварҳои ди-гар ба вучуд меоранд.

Дар ҷунин вазъ ҳеле муҳим аст, ки воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ, аз ҷумла матбуот ва сомонаҳои ҳизбӣ қабл аз наشري иттилооти таҳмилшуда онро мавриди таҳлили амиқ қарор диҳанд, таъсири манфии ҷунин маво-дро пешгирӣ қунанд ва онҳоро танҳо бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои башарӣ наشر намоянд. Зеро воситаҳои ахбо-ри омма имкон доранд, ки ба тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, фарҳанг, таърих ва ғайра таъсир расонанд.

Вобаста ба ин, амниятӣ иттило-отии мамлакат яке аз масъалаҳои аввалиндараҷаест, ки бояд ҷомеаи моро аз таъсири ҳуҷуми иттилоотии беруна ҳимоя намояд.

Ман зими суҳанронии худ дар ҷаласаи ҷашнӣ ба ифтихори 100- солагии матбуоти тоҷик таъкид карда будам, ки воситаҳои ахбори омма, чи ҳукумативу чи мустақил, мисли ду боли муқтадир буда, дар назди Ватан ва ҷомеа баробар бори масъулият мекашанд. Бинобар ин, рӯзноманигорон ва аҳли қалам бояд дар ифшо сохтани нуқсу камбудҳои ҳасур бошанд ва дар баробари ин, дарк на-моянд, ки ба мо танқиди созанда ва бодалел зарур аст, на сӯзандаву бебу-неду интиқомҷӯёна. Зеро матбуотро ба ҷашми ҷомеа ташбеҳ қардаанд. Маҳз ба воситаи он ҳукуматдорон аз камбудиву норасонҳои ҷомеа огоҳ мешаванд ва ба-рои бартараф қардани онҳо меқӯшанд.

Дар робита ба ин, таъкид месозам, ки вазифа ва ҳадафҳои журналисти-каи қасбӣ, матбуоти миллӣ, аз ҷумла ҳафтаномаи "Минбари халқ" бояд ҳифзи фазои иттилоотии кишвар аз ҳама гуна таҳдидҳои беруна, ҳабарҳои иғвобарангез ва таъмини ҷомеа бо

иттилооти дурусту саҳеҳ бошад, ки ҳадафҳои олии он ҳифзи арзишҳои миллӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, инҷунин, му-соидат ба рушди иқтисодиёт, илм, тех-нология ва дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим мебошад.

Ҳозирини ғиромӣ!

Мусаллам аст, ки бурду бохт, ҳадафҳои сиёсӣ ва барномавии ҳизб бештар дар иштироки ҷаълоноаи он дар ҷорабиниҳои сиёсӣ, алаҳқусус ин-тиҳобот муайян шуда, мавқеи воқеии ҳизбро дар ҳаёти сиёсӣ вучамиятӣ нишон медиҳад ва муҳимтар аз ҳама, тавачҷуҳи мардумро ба барномаи пешазинтиҳоботӣ аз рӯи қенаки он, ки ҳизб дар ҷӣ сатҳ қарор дорад ва ҷӣ қадар раъйи мардумро ба даст овардааст, қалб меқунанд.

Соли оянда дар кишварамон баргу-зор қардидани интиҳоботи вақилон ба Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вақилони халқ дар назар дошта шудааст. Бинобар ин, моро зарур аст, ки аз ҳоло барои дар доираи қонун, ошқору шаф-фоф ва тибки меъёрҳои демократӣ бар-гузор шудани ин ҷорабиниҳои муҳими сиёсӣ омодагии қиддӣ бинем ва аз натиҷаи қорҳои дар панҷ соли гузашта анҷомдодамон дар назди аъзои ҳизб ва интиҳобқунандаҳо ҳисобот диҳем.

Мавқеи устувор ва мустаҳками Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон ба ҳама маълум аст. Вале мо, бо вучуди обрӯи эътибор ва нуфузи худ дар ми-ёни мардум, бояд минбаъд низ барои тақвияти раванди демократикунони ҷомеа, беҳбуд баҳшидани вазъи иҷтимоии аҳолӣ ва рушду таракқиёти Ватани маҳбубамон саъю талош қунем. Дар ин сурат эътимоди мардум ба ҳизби мо боз ҳам бештар мегардад ва раъйи худро ба ҳизби мо медиҳанд.

Бори дигар таъкид менамоям, ки ҳизби мо халқӣ буда, пеш аз ҳама, бо тақя ба тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистон дар маъракаи интиҳоботии аввали соли оянда дар доираи қонунҳои амалқунанда бо ҳизбҳои дигари сиёсии кишвар рақобат меқунанд ва дар масъ-алаи озоду шаффоф баргузор шудани интиҳобот саҳми арзандаи худро меғу-зоранд.

Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи мар-казии ҳизб вазифадор аст, ки тамоми сохторҳои ҳизбро ба интиҳоботи соли 2020 сафарбар намуда, дар тарғибу таъвиқи дастовардҳои кишвар ҳарчи бештар ҷаъол бошад.

Мо - ҳизбиён фарҳанги ҷаъолия-ти таблиғотиро, ки дарбарқирандаи унсурҳои муҳими қонунғузори, де-мократия ва маърифати сиёсӣ, дар ҷомеаи худ бояд ҷунон татбиқ намоем, ки намунаи ибрати дигар ҳизбҳои сиёсӣ бошад. Ин рисолати ҳизбии мост.

Мо вазифадорем, ки беҳтарин ғояҳои созандаи аз қониби афроди ҷаъоли ҷомеа пешниҳодшударо ба доираи барномаи пешазинтиҳоботии худ ворид сохта, саҳми худро барои пешрафти та-моми арсаҳои ҳаёти кишварамон гузо-рем.

Барномаи Ҳизби Халкии Демокра-тии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020, ки он бо барномаҳои стратегии Ҳукумати мамлакат ҳамоҳанг мебошад, тахти шиори "Барои ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, созандагиву ободонӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум" амалӣ ме-шавад.

Дар муддати қор соли сипаригардида ҳизби мо роҳҳои дастбӣ ба муҳимтарин ҳадафу вазифаҳои барномавии худро қустуҷу қарда, дар татбиқи ҳадафҳои стратегии миллӣ, тавсеаи сиёсати руш-ди иқтисодӣ, пешрафти соҳаи саноат, ҳусусан, саноати сабук, ҳӯроқворӣ, қорқарди маъдан, густариши ҷаъолия-ти сармоғғузори ва соҳибқорони ҳурду

(идома дар саҳифаи 5)

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, РАИСИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР МАҶЛИСИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲХДТ

(идома аз саҳифаи 2)
миёна, такмил додани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таъмини фаъолияти шаффофи мақомоти марказиву маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, амнияти миллӣ, волоияти қонун ва мубориза бар зидди ҳама гуна зухуроти ҷинояткорӣ қорҳои зиёдеро анҷом дод.

Дӯстони арҷманд!

Имсол аз таъсиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 25 сол сипарӣ мегардад. Кишвари моро кишвари кӯхҳои осмонбӯс меноманд. Ва ҳар кӯхистонӣ хуб медонад, ки ба фарози кулла ҳар қадар наздик шавӣ, пеши назар ҳамон қадар фарох ва пурвусъат мегардад.

Мо низ аз фарози қорӣ асри сипарӣшуда ба гуашта назар мекунем ва мебинем, ки ҳарчанд роҳ мушкул буд, мо тавонистем собитқадамона ба сӯи ҳадафҳои худ равем ва қорҳои зиёдеро ба нафъи халқу Ватан анҷом диҳем.

Бисту панҷ соли талошу муборизаҳо дар таҳкими давлатдорӣ навини миллӣ, яъне Тоҷикистони соҳибистиклол далели он аст, ки ҳизби мо дар хизмати мардум аст. Зеро ҳизби мо аз иродаи мардуми шарифи Тоҷикистон маншаъ гирифта, ҳамчун ниҳоди бозғимодӣ

мардумӣ ба арсаи сиёсати кишварамон ворид шуд ва дар ин муддат барои ҳомӯш қардани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарорсозии сулҳу оромӣ, таҳким бахшидани ваҳдати миллӣ ва арқони давлатдорӣ саҳми сазовор гузошт.

Бинобар ин, Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ҳизбро зарур аст, ки аз имрӯз сар қарда, барои дар сатҳи баланди сиёсӣ гузаронидани қорабиниҳои зикршуда тадбирҳои зарурӣ андешида, оид ба таърихи таъсиси ҳизб, нақши раҳнамунсозандаи он дар қомеаи Тоҷикистон, саҳми аъзои фаъол ва бахусус, собитқадорони ҳизб дар рушди устувори давлати қавони мо аз тариқи васоити ахбори омма маводи ибратбахшро ҷолиб нашру пахш намоёнд.

Дар ин замина Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ҳизбро зарур аст, ки ба масъалаҳои зерин эътибори ҷиддӣ диҳад:

- дар байни мардум васеъ ба роҳ мондани қорҳои фаҳмондадиҳии дастуру супоришҳои дар Паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ баёнгардида ва иҷрои онҳо, пеш аз ҳама, вазиғаи аъзои Кумитаи Иҷроияи Марказӣ, Фраксияи ҳизб дар парламент, раисони кумитаҳои

иҷроия дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоӣ, фаъолон ва ҳар як узви Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мебошад;

- ташкилотҳои ҳизбро зарур аст, ки қиҳати ташаккули фарҳанги сиёсӣ, тақвияти маърифати ҳуқуқӣ, дӯст доштани Ватан-Модар, ҳифзи марзу бум, таҳкими истиклоли миллӣ ва ваҳдати миллӣ қорҳои таблиғотиро бештар ба роҳ монанд;

- лоиҳаи Барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро барои солҳои 2020-2025, ки аз қониби гурӯҳи қорӣ дар бахшу самтҳои гуногун таҳия гардидааст, то ибтидои моҳи июни соли қорӣ тақмил дода, ба Раиси ҳизб пешниҳод намоёнд;

- дар маърақаҳои интихоботии оянда аз усулҳо ва технологияҳои муосири ҷалби электорати ҳизб васеъ истифода қарда, таҷрибаи ҳизбҳои пешқадами давлатҳои пешрафтаи демократиро то оғози марҳалаи интихоботӣ мавриди омӯзиш қарор диҳад;

- қабули сифатноки аъзои ҳизбро ба роҳ монда, соли равон дар асоси муқаррароти Оинномаи ҳизб баргузориҳои қонфронсҳои ҳисоботиву инти-

хоботии кумитаҳои иҷроияи ҳизбро дар ҳамаи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо таҳти назорат қарор дода, аз ҳисоби шахсиятҳои фаъолу собитқадам ва обрӯманди маҳаллу минтақаҳои интихоб гардидани аъзои нави кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ ва шаҳриву ноҳиявиро таъмин намоёнд.

Дар фарқони суҳан бо эътимоди қавӣ иброд мебарам, ки ҳар як узви ҳизб барои татбиқи вазиғаҳои стратегӣ давлату Ҳукумат, тақмили низомии қонунгузорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ, вусъат додани қояҳои созандаи ватандӯстона ва тақвият бахшидани худшиносиву худогоҳии миллӣ минбаъд низ саҳми босазои худро мегузорад.

Ҳамаи мо бояд як нуктаро қамеша дар хотир дошта бошем, ки узви Ҳизби Халқии Демократӣ будан ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу Ватан ва сарнавишти қомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистони соҳибистиклоли мо мебошад.

Ҳамеша сиҳатманду сарбаланд бошед!

ш. Душанбе, 7 февралӣ соли 2019

БАРОМАДИ МУДИРИ ШУЪБАИ ҚОР БО ЗАНОН ВА ҚАВОНОНИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ЗИМНИ МУЗОҚИРА ДАР МАҶЛИСИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ МАРКАЗИИ ҲХДТ



Мухтарам Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ!
Ҳозирини арҷманд,

Соле, ки сипарӣ гардид, барои халқи кишвар, бахусус сокинони сарбаланди вилояти Хатлон соли таърихӣ ва пур аз барору қомебӣ арзёбӣ мегардад. Зеро дар ин сол Тоҷикистони азиз, таҳти сарвари Шумо, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат бори дигар аз бузургиву асолатмандии миллати қуҳанбунёди тоҷик ба қорониён дарак дод. Шумо, Қаноби Олӣ алорағми ҳама мушқилоти қомеаи қоронӣ бо татбиқи қанд иқдоми таърихӣ сатҳи дохиливу байналмиллалӣ халқи тоҷикро бори дигар сарафроз ва дар назди қорониён қамчун мардуми қорон иродаи қавии шикастнапазир муаррифӣ намудед.

Ҳама дастовардҳо, ки кишвари мо зеро роҳбарии хирадмандонаи Шумо Пешвои миллат дар соли сипарӣгардида дошт, абадан дар таърихи халқи тоҷик бо ҳарфҳои заррин навишта ҳоҳанд шуд. Аз фурсати муносиб истифода намуда, ба Шумо Пешвои муаззами миллат аз номи тамоми аъзо ва қонибдорони ҳизбамон, ҳоса қонуну қавонони вилояти Хатлон, барои ҳамаи иқдомҳои таърихӣ ва ифтихори қоронӣ бахшидан ба ҳар сокини ин кишвар як қорон сипосу миннатдорӣ баён менамоем.

Мухтарам Қаноби Олӣ,

Вазъи имрӯзаи қорони муосир, ки саропо аз равандҳои манфии ҳусусияти глобализашиа иборатанд, дар назди қар якӣ мо, бахусус, соҳторҳои ҲХДТ вазиғаҳои навро мегузорад.

Аз ин лиҳоз, ҲХДТ, ки таҳти сарвари Шумо, масъулияти бузургӣ ватансозиро дар қунин марҳилаи басо мураккаб ба уҳда қорад, мо фаъолони ғизбиро вазиғадор менамоем, то аз қарвақта дида зирак бошем ва сари манфиатҳои миллӣ, бештар андеша ва қорбарӣ намоём.

Дар шароити мураккаб ва муттаасифона, қорифт мураккабшавандаи қорони муосир ба вучуд овардани маҳз мафқураи миллии созанда, ки ба дарки манфиатҳои миллӣ водор сохта, метавонад қорон расидан ба ҳадафҳои қорон дар самти таҳким бахшидани давлатдорӣ миллӣ қомеб созад, вазиғаи аввалиндарачаи соҳторҳои ҳизбӣ, аз он қумла соҳторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон мебошад.

Бо назардошти ин, дар асоси қидоятҳои созандаи Шумо Пешвои миллат, муайяну мушаххас ва мақсаднок қардани фаъолияти ҳизбӣ, таъмини иртиботи доимӣ бо мардум, таҳии механизми қоронирӣ қорбарӣ, фаъол намудани ҳамаи соҳторҳои ҳизбӣ дар воситаҳои ахбори омма, аз он лумла шабақаҳои иҷтимоӣ, инчунин, мунтазам дар заминаи ташкилотҳои ибтидоӣ доир қардани воҳурию мулоқот ва қорабиниҳои муҳталиф бо ҳадафи ба мардум фаҳмонидани сиёсати созандаи Пешвои миллат, ба ғамин васила ба вучуд овардани тафаккури миллӣ дар сокинон ва бо қамин роҳ қимояи манфиатҳои миллӣ, иқдомҳои мебошанд, ки бори аввал дар вилояти Хатлон дар соли сипарӣгардида ба таври сартосарироҳандозӣ гардиданд.

Дар қамин ҳошия қамъбаст намудани соли 2018, ки барои ҳизбиёни вилояти Хатлон «Соли тақвияти робита бо маҳал» эълон гардида буд, бо натиҷаи зиёда аз 10 000 қорабиниҳои ҳизбӣ, инчунин қариб 900 маводи лавабӣ зидди гурӯҳҳои таҳриқкори иртиқой аз қар қиҳат қорон бо мардум боз қам наздик ва барои расидан ба ҳадафҳои созандаамон муваффақ намуд.

Қалби бештари аҳолӣ ба қорҳои созандагӣ, бахусус дар ростии истиклоли сазовор аз қашни 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаи хуби қидояти мардум ба ободқорию рушди маҳал ва ба қамин васила мустақкам қардани нуфузи ҳизб дар миёни аҳолӣ мебошад.

Аз ин рӯ, имрӯзҳои ҳизбиёни вилояти Хатлон Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбро таҳти унвони «Яққоя қал мекунем!» роҳандозӣ намуда истодаанд, ки мақсад аз он қалли масъалаҳои дар қар як деҳаву маҳалла мавҷудбуда дар яққоягӣ бо худӣ сокинони маҳал мебошад.

Ба хотири татбиқи самарабахши ин иқдом ва таъмини саҳми бевоситаи ҳизбиёни дар «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва қунарҳои мардумӣ» соли 2019 барои соҳторҳои ҳизбии худӣ вилояти Хатлон «Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ» эълон қарда шудааст. Қадаф қорем, бо роҳи баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандон саҳми бештари онҳоро дар раванди давлатқорию ватансозӣ, бахусус рушди деҳот таъмин намоём.

Мухтарам Пешвои миллат!

Мо қавондустарону қонун саодатмандем, ки Шумо ба масъалаи илмомӯзӣ, ба қор таъмин намудан ва иштироки бевоситаи мо дар қараёни пешқурди қорҳои давлатию қамъиятӣ, аз он лумла ғизбӣ афзалият дода, ҳама ташаббусҳои неки қорон дастқирӣ менамоем. Мо дарк менамоем, ки таъмини масъулиятҳои қоробари марду зан дар бунёди қомеаи мутамаддин ва ҳифзи ҳуқуқҳои қонун аз зумраи иқдомҳои сиёсати бақардустона ва неқбинонаи Шумо Сарвари давлат мебошад.

Бахусус, таъқиди Шумо дар Паёми имсолаатон оиди он, ки давлату ҳуқумати кишвар минбаъд низ мақоми қонунро дар қомеа баланд бардошта, маққеи онҳоро дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дастқирӣ менамоем ва ёдоварии Шумо аз саҳми қонун дар ду соҳаи маҳсусан муҳими ҳаёти қамъиятӣ, яъне маорифу тандурустӣ, мо қонунро бағоят болидарӯх ва сарфароз гардонид.

Имрӯзҳои қонуну қавондустарони дар сафи ҲХДТ аъзобода, тавониста истодаанд, ки дар ҳамаи маърақаҳои сиёсӣ, маърифатӣ ва фарҳангӣ фаъолони ширкат варзида, дар рушди ҳаёти қамъиятӣ сиёсӣ низ саҳми арзандаи худро гузоранд.

Қаноби Олӣ!

Мо қонуну қавондустарон, бахусус онҳое, ки узви ҲХДТ ва созмони қавонони ҳизб «Созандагони Ватан» ҳастем, худро аъзои қомилҳуқуқи як нерӯи бузург эҳсос мекунем. Зеро ҲХДТ дар қомеаи имрӯза ба як нерӯи бузургӣ сиёсӣ ва зехнӣ табдил ёфта, будани Шумо, Пешвои миллат дар садри ҳизб ба он қувваи даҳқанд мебахшад.

Мо, қонуну қавондустарони Тоҷикистон арзиши истиклолиятро озодӣ, ваҳдату яғонагӣ, сулҳу оромӣ меқонем ва дарк намудаем, ки ин арзишҳои бо қадом заҳматҳо ба даст омадаанд.

Дар ин ростӣ, иброд менамоем, ки бо дарки масъулияти бузургӣ ватандорию миллӣ, сиёсати пешқирӣфтаи Шуморо дар ҳамаи самтҳо дастқирӣ намуда, яққоя дар рушду ободии кишвар, таъмини зиндагии шоистаи мардум ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони маҳбубамон қувваи бузургӣ худро бедареғ равона месозем!

Ташаккури зиёд барои тавачҷуҳатон!!!

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

СОЛИМИИ ҲАР ЯКИ МО АЗ МУҲИТИ ТОЗАВУ
ОЗОДАИ МО ВОБАСТА АСТ!

Бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои чадвали баргузори Акси-

я тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташиклоти ибтидоии ҳизбии «Маркази саломатӣ»-и ҷамоати шаҳраки Вахш Ақсияи

ҳизбӣ доир карда шуд.

Дар Ақсияи ҳизбии баргузоргардида аззо ва ҷонибдорони ташиклоти номбурда фаъолон ва бо шукргузорӣ аз сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Раиси муаззми ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳашари умумӣ баромада, қисмати боғи марказиро аз партовҳо тозаву озода намуда, замини боғӣ фарҳангӣ ва беҳи дарахтони ҳамешабазро нарма намуданд.

н.ВАХШ

ҲХДТ – ҲИЗБИ СОЗАНДА ВА БУНЁДКОР ДАР
ҶОМЕАИ ИМРӢЗА

Дар доираи Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бахшида ба сазовор истиқбол намудани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси ташиклотҳои ибтидоии ҳизбии ҷамоати шаҳраки «Данғара» дар якҷоягӣ бо аъзои намоёндагии ТҶҚ «Созандагони Ватан» корҳои ободонӣ ва зебогардонӣ дар назди ташиклоти муассисаҳо ва кӯчаҳои ноҳия доир гардид, ки дар он аззо ва



ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо шукргузорӣ аз фазаи сулҳу ороми кишвар саҳми арзандаи ҳешро гузоштанд. Чунин корҳои ободониву бунёдкорӣ,

кабудизоркунӣ дар партави Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ҳудуди ноҳия бо ҷалби фаъолон, аззо ва ҷонибдорони ҲХДТ бо маром ҷараён доранд.

н.ДАНҒАРА

БО КОРУ АМАЛҲОИ СОЗАНДАИ ХУД САЗОВОР БА
ЗИНДАГИИ ШОИСТА ХОҲЕМ ГАШТ!

Бо мақсади баррасӣ ва шарҳу тавзеҳи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ташиклоти ибтидоии ҳизбии «Таваллудхонаи шаҳрӣ» мулоқот баргузор гардид.

Нахуст, кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб дар ҳусуси моҳияти Паём андешаояшонро баён намуда, кайд карданд, ки барои беҳтар гардидани фаъолияти сохтору мақомотҳои дахлдор ва муайяну мушаххас кардани вазифаҳои ҳар як шаҳрванд, Паёми Асосгу-

зори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26.12.2018 ироа гардид.

Ҳамзамон, бо дарки масъулиятшиносии баланд аззо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ташиклоти ибтидоии ҳизбии «Таваллудхонаи шаҳрӣ» зимни баргузори Ақсияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» замин ва беҳи дарахтонро нарма намуданд.

Дар навбати худ иштирокчиён гуфтанд, ки Паёмро ҳамчун кутбнамое дар роҳи созандагӣ истифода хоҳанд бурд.

ш.КҮЛОБ

СОҲАИ МАОРИФ ЗЕРИ ТАВАҶҶУҲИ ДОИМИИ
ДАВЛАТУ ҲУКУМАТ ҚАРОР ДОРАД!

Мутобиқи нақшаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт дар ташиклоти ибтидоии «Маорифчиён» хониши сиёсӣ баргузор гардид. Сараввал муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт Фароғат Назарова дар самти соҳаи маориф сухан намуда, ибрози андеша кард, ки Паёми имсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий- Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти соҳаи маориф бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. Бояд гуфт, ки дар соҳаи маориф ду мушклоти асосии ҳалталаб вучуд дорад. Якум норасоии кадрҳои соҳибқасби омӯзгорӣ ва дуюм баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар тамоми



муассисаҳои таҳсилоти кишвар. Мо заҳмати устодону омӯзгоронро ҳамеша баланд арзёбӣ мекунем ва ғамхорию дар ҳаққи онҳое, ки дар ин соҳа хизматҳои шоиста кардаанд, идома медиҳем. Лекин пешрафти ҷомеа, тараққиёти илму техника ва технология тақозо мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи

қасбияти худ мунтазам кӯшиш кунанд.

Дар қисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо иштироки васеъи кормандони соҳаи маориф, аззо ва ҷонибдорони ҲХДТ корҳои созандагӣ ободонӣ хуб ба роҳ монда шуд.

ш.ЛЕВАКАНТ



СОЗАНДАГИВУ БУНЁДКОРӢ МАРОМИ МОСТ!

Тибқи чадвали тасдиқшудаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон оид ба баргузори чорабиниҳои сатҳи баланд дар ростии Соли баланд

бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ бо ҷалби ВАО дар маҳаллаю деҳаҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ҷалолитдини Балхӣ Ақсияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бар-

гузор гардид.

Ақсияи мазкур дар назди ташиклоти ибтидоии ҳизбии «Шарора»-и маҳаллаи Учқун, бо санғарш намунаи роҳи ҳудуди маҳалла, дар маҳаллаи Айнии ташиклоти ибтидоии ҳизбӣ «Гулбоғ», тоза намудани заҳбур ва ҷуйборҳои обрав ва дар маҳаллаи Янги-ёр ташиклоти ибтидоии ҳизбӣ «Замини нав», сохтмони бунгоҳи тиббӣ дастаҷамона

н.Ҷ.БАЛҲӢ

МАРДУМРО БА КОРҲОИ БУНЁДКОРОНА
САФАРБАР МЕНАМОЕМ

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо мақсади баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ, сазовор истиқбол гирифтани чашни 30 -солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи татбиқи қисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташиклоти ибтидоии ҳизбии «Маҳаллаи №7» вохӯрии навбатии кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо сокинони маҳаллаи болозирк баргузор гардид.

Дар рафти вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Рачабзода Маҳмадсаид иштирок дошта, доир ба самтҳои аф-



залиятноки фаъолияти ҲХДТ, нуктаҳои асосии Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ андешаронӣ намуд.

Вобаста ба татбиқи қисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» бо ташаббуси раиси ташиклоти ибтидоии номбурда Сафарова Раъно дар назди гармхонаи сокини маҳалла Маҳмад Эсанов семинарии омӯзишӣ оид ба парвариши ниҳоли pista ва кӯчати он гузаронида шуд.

н.ТЕМУРМАЛИК

БЕҲТАРИН ХАЙР ДАСТИ ДАРМОНДАГОН ВА
БЕМОРОНРО ГИРИФТАН АСТ!

Дар маҷлисоҳои беморхонаи марказии ноҳия бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия бо аззоёну ҷонибдорони ҳизб хониши сиёсӣ гузаронида шуд.

Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Давлатҷон Ғаффорзода дар бораи Паё-

ми навбатии Пешвои миллат, Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар суханронӣ карда кайд кард, ки мо ба солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли низ диққати махсус дорад, инфрасохтори муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии

аҳолиро мунтазам тавсеа ва таҳким бахшида истодаем. Яке аз масъалаҳое, ки бо вучуди таъкидҳои доимӣ ислоҳ нашуда истодааст, ҳоло ҳам паст будани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва муоширати табибон мебошад.

Оид ба татбиқи амалии ақсияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» кормандони шӯбаи ёрии таъҷилии беморхонаи марказӣ бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия ба 4 нафар беморони шаҳраки Москва, ки ду нафарашон умри садсола доранд, аз муоинаи тиббӣ гузаронида, ба онҳо ёрии тиббӣ расониданд.

н.ҲАМАДОНӢ

САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ФАЪОЛИЯТИ ҲИЗБИРО
ТАТБИҚ МЕНАМОЕМ

Дар доираи чадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ оид ба татбиқи амалии Ақсияи ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ, бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон дар ташиклоти ибтидоии ҳизбии «Амонатбонк»-и ноҳия бо аззоёну тарафдорони ҳизбӣ атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва татбиқи қисмати тарғиботино амалии Ақсияи



ҳизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар хотима оид ба баргузори шанбегҳои дар боду ҳавои муносиб, аёда-ти беморон ва расонидани

кумак ба онлаҳои камбизоат, ки дар нимсолаи якуми соли 2019, тибқи замимаи 3-и нақша чорабиниҳои баргузор мегардад, тавсияҳо дода шуд.

н.ХУРОСОН

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

ИТТИҲОД РАМЗИ ЯҒОНАГӢ ВА ПИРӢЗИИ МИЛЛАТ АСТ!



Тибки чадвали баргузори хонишҳои сиёӣ дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Муассисаи манзилию коммуналӣ»-и ноҳияи Мӯъминобод оид ба шарху тавзеҳи нуктаҳои асосии Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ муовини раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ Гулсунбӣ Рачабова ва дигар шахсонӣ даъватӣ иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Зимнан Гулсунбӣ Рачабова дар бораи сиёсати дохиливу хориҷии кишвар, ки аз Паёми наватии Пешвои миллат бармеояд, андешаҳои хешро баён карда, иброз дошт, ки тахти сиёсати хирадмандонаву ватандӯстонаи Роҳбари давлат содикона хизмат намудан ба халқу Ватан вазифаи

ҳар як шаҳрвандӣ бедордил мебошад.

Инчунин, мавсуф дар идомаи суҳбат оид ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва татбиқи қисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» суҳанронӣ намуда, иштирокдоронро ба қорҳои ободонию созандагӣ даъват кард.

Баъдан Ақсияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баргузор гардид, кормандони муассисаи номбурда дар тоза намудани роҳравҳои маркази ноҳия, шоҳаҳои дарахтонро аз барфту даҳо тоза карданд.

н.МӢМИНОБОД

НИҲОЛШИНОНӢ ХОСИ МАРДУМИ БОМАДАНИЯТ АСТ!

Бо мақсади иҷрои нақша-чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун дар ташкилоти ибтидоии «Кумсангир» дар доираи чадвали чорабиниҳои сатҳи баланд дар ростои Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ бо ҷалби шабакаи ТВТ атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун Ҳасанзода Тағоймурод, вакили Маҷлиси вакилони халқӣ ҷамоати деҳоти Кумсангир Асақолов Муродбек чорабиниҳои хизбӣ доир гардид.

Зимнан раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Чайхун Ҳасанзода Тағоймурод баромад намуда, иброз дошт, ки ин-



соният дар кадом ҳолате, ки набошад, дар куче, ки зиндагӣ кунад, ҷӣ хурду бузург ба табиат ва ҳастиҳои он эҳтиёҷ дорад. Ҳар як инсонро қарзи бузургии инсонӣ он аст, ки ҳастиҳои табиати нодирро чун гавҳараки чашм нигоҳ дорад. Дар ободонӣ ва озодагии маҳали атроф кӯшиш намоёнд. Дар афзудани манбаҳои бузургии табиӣ ҷаҳд кунад ва нагузорад, ки табиат рӯ ба заволи оварад. Ободии кишвар ва тозагии муҳити зист

танҳо ба одамон вобастагӣ дорад ва эҳтироми табиату манбаҳои он қарзи ҳар як инсонӣ асил аст.

Дар ин маъракаи муҳим дар доираи амалии Ақсияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» сокинони деҳаи Ҷуйбори ҷамоати деҳоти Кумсангир бо як масъулияти баланди шаҳрвандӣ ба ҳашири дастаҷамъона баромада, 400 бех дарахтони ҳамешабэро шинониданд.

н. ЧАЙХУН

ОБОДИИ ВАТАН АЗ ОБОДИИ МАҲАЛ ОҒОЗ МЕГАРДАД



Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ

ҷихати дар амал татбиқ намудани Ақсияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!»

дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Ваҳдат»-и кӯчаи ба номи Замонови ҷамоати шаҳраки Абдурахмони Ҷомӣ ҳашири умумӣ ташкил карда шуд.

Ҳамзамон, дар амалишавии қорҳои ободонӣ, аз қабили тоза намудани ҷуйборҳои обрав, нармаҳои беҳи дарахтон ва шинонидани гулҳои ороишӣ дар ташкилоти ибтидоии мазкур қарордори масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизбӣ Самадзода Саёҳат иштирок намуд.

н.А. ҶОМӢ

БАРОИ ЗИНДАГИИ АРЗАНДАИ ХУД МЕҲНАТ МЕКУНЕМ!

Тибки чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритуз бо мақсади баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ дар деҳаи Наврӯзи ҷамоати деҳоти ба номи Худойназар Холматов ақсияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баргузор гардид.

Дар он Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритуз Шаропов Ҳомидҷон, мута-



хассиси шӯъбаи ташкили ва баҳисобгирӣ Замонов Азиз, вакилони деҳа ва раиси маҳаллаи деҳаи Наврӯз Норматов Сулаймон иштирок карда Ақсияи хизбиро роҳандозӣ карданд.

Дар рафти Ақсияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар деҳаи Наврӯз заҳбурҳои обравӣ деҳаро бо ҷалби сокинон тоза карданд.

н.ШАҲРИТУЗ



ОБОДИ ВА ТОЗА НИГОҲ ДОШТАНИ МАҲАЛ АЗ ҲАР ЯКИ МО ВОБАСТА АСТ

Тибки нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин ба дастуру супоришҳои мақомоти болои хизбӣ баҳри расонидани муҳтавои Паёми Пешвои миллат, Раиси муазамии ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, муаррифии самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва масъалаҳои мубрами рӯз намоёндагонии Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин дар ташкилоти ибтидоии «Комуналӣ» вохӯрӣ доир намуданд.

Воҳуриро Неъматов Абдулҷаббор мудири шӯъбаи табиғот, иттилоот ва матуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин кушода, доир ба масъалаҳои болозикр суҳанронӣ намуд.

Ошимов Абдурахим

Дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Кумакрасон» бо иштироки муовини раисмудири шӯъбаи ташкили ва баҳисобгирӣ Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Рачабализода Парвиз ва мудири шӯъбаи қор бо



ТАВАҶҶУҲӢ ПЕШВОИ МИЛЛАТ НИСБАТИ ТАБАҚАҲОИ НИЁЗМАНД ЗИЁД АСТ

ҷавонони Кумитаи иҷроияи Асадуллозода Ваган тибки чадвали хонишҳои сиёӣ дар ташкилоти муассисаҳо ва воҳуриву мулоқот дар деҳаву маҳаллаҳо ва қисмати амалии Ақсияи хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» барои нимсолаи аввали соли қорӣ вохӯрӣ баргузор гардид.

Зимнан масъулин дар

бораи моҳияти Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар, самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбӣ суҳанронӣ намуданд.

Сипас, дар идома раиси ташкилоти ибтидоии хизбии «Кумакрасон» Ойматов Ҷонмаҳмад ба суҳан баро-

мада, оид ба расонидани кӯмаки моддӣ ва санитарӣ ба шахсонӣ маъёбу бепа-растор андешаронӣ карда, афзуд, ки дар оянда низ дар асоси дастуру супоришҳои Роҳбари давлат, ки ба табақаҳои ниёзманди ҷомеа диққати махсус зоҳир менамоянд, талош хоҳем варзид.

ш.БОХТАР

СОЛИМИИ МИЛЛАТ МАҲЗ ДАР ДАСТОНИ МӢҶИЗАОФАРИ ТАБИБОН АСТ!



Дар ташкилоти ибтидоии «Беморхонаи марказӣ»-и ноҳияи Балҷувон дар доираи чадвали баргузори хонишҳои сиёӣ бо қарордори соҳаи тибб вохӯрӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ баргузор карда шуд.

Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар

ноҳияи Балҷувон Мирзозода Исуф ва дигар шахсонӣ даъватӣ иштирок дошта, дар бораи муҳтавои Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии зухуроти номатлуби ҷомеа, аз ҷумла қонуншиканӣҳо,

пешгирӣ аз шомилшавӣ ба хизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ андешаронӣ намуда, иброз доштанд, ки дар воқеъ соҳаи танадурстӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад. Солимии миллат маҳз ба дастони мӯъҷизаофари табибон вобаста аст. Имрӯзо дар ҷамъият табибон нақши бузургро соҳаро доранд. Пас, ҳар як қарордори соҳаро зарур аст, ки содикона ба миллату давлат хизмат намоёнд.

н.БАЛҶУВОН

СИМОИ СОКИНОНИ БОМАЪРИФАТРО ДАР ДЕҲАИ ОБОД МЕТАВОН ДИД!

Тибки чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ дар ташкилоти ибтидоии хизбии деҳаи «Бадахшон» бо аъзови ҷонибдорон ва сокинони деҳот вохӯрӣ доир гардид.

Қарордори масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ зимни суҳанронӣ бандҳои асосии Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, доир ба қорҳои созандагӣ ва бунёдқорӣ баҳшида ба ҷашни 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии андешаронӣ қарда, дар ин васила мардумро баҳри амалӣ гардидани



ҳадафҳои созанда ба қорҳои ободонӣ, созандагӣ ва ҳашири дастаҷамъона сифарбар намуданд.

Дар рафти вохӯрӣ аз ҷониби фаълони деҳот пешниҳод гардид, ки дар ҳудуди деҳа аз ҳисоби хоҷагии деҳқонии «Хони аъло» ба миқдори 6 саждак замин барои сохтмони майдончаи варзишӣ ҷудо гардид, мардум бо ҳашири дастаҷамъона баҳри солигардонии ҷавонону на-

врасони сохтмони иншооти варзиширо ба уҳда гирифтанд. Раиси ташкилоти ибтидоии хизбии деҳот Бурҳонов Раҳмиддин дар яқоягӣ бо сокинони деҳот оид ба баргузори ҷунин вохӯриҳои судманд аз масъулин изҳори миннатдорӣ намуда, қайд карданд, ки мо ҳамеша ҷонибдори сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат ва ҳадафҳои созандаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мебошем.

н.ДӢСТӢ

СОКИНОНИ МАҲАЛ БАҲРИ ПЕШРАФТУ ШУКУФОИИ ДИЁР ТАЛОШ МЕВАРЗАНД



Тибқи чадвали тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав вобаста ба амалӣ намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон, чалби васеи мардум ба татбиқи ҳадаф ва мақсадҳои созандаи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон, амалӣ намудани нуктаҳои Паёми имсолаи Президенти мамлакат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти ибтидоии хизматии “Маҳаллаи Мамашукур” воҳурӣ баргузор гардид. Зимнан масъулин оид ба

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 22 декабри соли 2018 бармеояд, шарҳу тавзеҳ дода, эълон шудани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ХХДТ ва моҳияти Аксияи тарғиботӣ-амалии хизматии тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” андешаронӣ намуданд.

Вобаста ба мурочиатномаи Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон ба сокинони

вилояти Хатлон, чиҳати мусоидат дар татбиқи самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизматии, ки дар шумораи наشري махсуси рӯзномаи “Ҳамрози халқ” дарҷ шудааст, ҳарф зада қайд гардид, ки ҳар як сокини вилоят, аз ҷумла сокинони ноҳияи Носири Хусрав новобаста аз касбу кор ва шугъл бо дарки масъулияти баланди ватансозӣ бо қору амали ватандӯстонааш дар ободу орошандагӣ ва баҳри пойдеории талош варзида, тамоми заҳмату кӯшиши худро барои таъмини пешрафту шукуфоии кишварамон равона созанд. Барои пурра шинос шудан ба Мурочиатнома, наشري махсуси рӯзнома ба ҳар як шаҳрванд ва ба ҳар хонаи маҳалла дастрас карда шуданд.

Дар маҳалла Аксияи тарғиботӣ-амалии хизматии тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” роҳандозӣ гардида, сокинон барои ободу зебо гардонидани гирду атрофи деҳа ва тоза намудани каналу ҷӯйҳои оброби дохили деҳа саҳм гузоштанд.

н.Н.ХУСРАВ

МАРДУМ АЗ ИҚДОМИ СОЗАНДА ХХДТ СИПОСГУЗОРАНДУ АЗ ПЕШРАВИҲОИ КИШВАР РУҲБАЛАНД

Дирӯз Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар доираи чадвали тасдиқнамуда бо мақсади баргузории хонишҳои сиёсӣ оид ба баррасии самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон, роҳандозии Аксияи тарғиботӣ-амалии хизматии тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” ва сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти ибтидоии хизматии «Норин» хониши сиёсӣ гузаронида шуда, инчунин дар яке аз оромгоҳи навбунёди ҳудуди ҷамоат қорҳои созандагӣ бунёдкорӣ роҳандозӣ карда шуд.

Дар қорабини мазкур қорамандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи



Ёвон и.в.муовини раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Солеҳов Маҳмадрасул иштирок дошта, чиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистон, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва расидан ба яке аз ҳадафи нави стратегӣ саноатикунони мамлакат андешаронӣ намуд.

н.ЁВОН



ҶАҲОН ДАР ЯК ҶУМПА

► Хизматчиёни ҳарбии Сомали зимни гузаронидани амалиёти махсус 40 террористро маҳв карданд.

► Дар натиҷаи ҳамлаи ғуруҳи силоҳбадастон ба шатати Замфараи Нигерия 26 сокини орошанда ҷалок шуд.

► Дар вилояти Қундуз ва Бағлони Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон силоҳбадастон ба нуктаи гузаргоҳи назоратӣ ҳамла карданд, ки дар натиҷа 28 низоми ҷалок ва 20 каси дигар заҳмӣ шуд.

► Дар назди бинои Бонки марказии Нидерланд дар шаҳри Амстердам тирпарони ба амал омад дар пайи ҳодиса 5 нафар заҳми гардид.

► Мувофиқи маълумотҳои оморӣ ҳамасола дар ҷаҳон 6 миллион нафар аз истифодаи тамоку ва зиёни бади он ба организми инсон мефавтанд.

► Дар соҳилҳои Ҷибути бар асари ғарқ шудани ду киштии ҳомили гурезагон 57 шаҳрванди Эфиопия ба ҷалокат расид. Дар пойтахти Франция-шаҳри Париж шумораи ҷалокшудагон бар асари сӯхтор дар бинои баландошёнаи истиқоматӣ ба 10 нафар расида, беш аз 30 каси дигар ҷароҳат бардошт.

► Сокинони як қатор минтақаҳои Федератсияи Россия аз барфу сармои шадид, ки сардии ҳава дар минтақаҳои Сибир, Урал, Новосибирск ва Красноярск ба 49 дараҷа мерасад азият мекашанд.

► Дар шаҳри Аксари Ҷумҳурии Арабии Миср як бинои истиқоматӣ хароб гардид, ки дар натиҷаи он 3 нафар аз ҷумла як сайёҳи олмонӣ ва ду кӯдак ба ҷалокат расида, 13 каси дигар заҳмӣ гардид.

► Дар қисми шимолу ғарбии Озарбойҷон бо қувваи 5 дараҷа заминларза ба амал омад, ки дар пайи он беш аз 30 нафар заҳми бардошт.

► Дар Марокаш то рафи зуқомӣ хуб паҳн мегардад аз ин аз ин бемории сироятӣ 16 нафар ҷалок шуда даҳҳо каси дигар дар беморхонаҳо бистари гардиданд.

► Дар шаҳри Истамбул Туркия бинои 8 ошёнаи истиқоматӣ хароб гардид, бар асари ҳодиса 2 нафар ба ҷалок расида 4 каси дигар ҷароҳат бардошт.

► Дар Зеландияи нав аз гармии ҳаво сӯхтори бешазор ба амал омад, ки қариб ду ҳазор гектар ба қоми оташ рафта, ҳамчунин сӯхтор даҳҳо бинои стиқоматиро хароб кард.

► Дар соҳилҳои қисми шимолу шарқии Австралия обхезӣ сокинонро азият дода, 2 нафар ба ҷалокат расида даҳҳо нафари дигар зарар дида, дар натиҷаи он садҳо манзили истиқомати дар ихотаи обхезӣ қарор гирифтанд.

► Соли 2018 яке аз қор соли гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавосанҷи ба ҳисоб меравад, дар ин бора дар гузориши созмони ҷаҳонии обуҳавосанҷи дарҷ гардидааст.

► Дар шаҳри Рио-Де-Женейраи Бразилия тӯфон ва боришот обхезиро ба миён овард, ки дар натиҷаи он 6 нафар ба ҷалокат расида чанд тани дигар заҳми гардид.

► Дар Юнон аз оғози соли равон то кунун аз бемории Зуқомӣ ҳук 39 нафар ба ҷалокат расида, қариб 300 каси дигар ба ин бемории гирифтдор шудааст.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:
Кумитаи иҷроияи ХХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули ҷоп:
Орзу ҲАМИДИЁН

Котиби масъул:
Аловуддин АМИРЗОДА

Ҳайати мушовара:
Қурбон ҲАКИМЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ХХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад.

Аксу дархост ва номаҳо ба муаллифнашон баргардонда намешаванд. Ба дурусти далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифнашон масъулият доранд.

Нашрия тахти рақами 627 дар Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
кӯчаи Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Ҷопхонаи ҶДММ «Шоҳин-С», *теъдод: 12860 нусха*

